



ШУЪБАИ СЕЛЕКСИЯ ВА ТЕХНОЛОГИЯИ ЗАНБЁРИАСАЛПАРВАРӢ



ҲАӢАТИ КОРМАНДОНИ Ш У Ё Б А



Бурчинов Файзалӣ
мудири шуъба



Шарипов Абдурашиит
ходими пешбари
илмӣ, д.и.к



Улугов Одилҷон
ходими калони
илмӣ, н.и.к.



Тоҳиров Одилҷон
ходими илмӣ, н.и.к.



Каримова Сайрина
ходими хурди илмӣ

АЗ ТАРӢИХИ ШУЪБАИ СЕЛЕКСИЯ ВА ТЕХНОЛОГИЯИ ЗАНБЁРИАСАЛПАРВАРӢ

Занбӯриасалпарварӣ дар Тоҷикистон таърихи қадима дорад. Солҳои 1932-1934 аввалин боғҷаҳои оилаҳои занбӯрон дар Ҳисор, Шахринав, Қонибодом ва Хучанд пайдо шуда буданд.

Минбаъд занбӯриасалпарварӣ боз ҳам ривҷо равнак ёфт. Соли 1960 танҳо дар баҳши давлатӣ 16,3 ҳазор оилаи занбӯр ва соли 1977 умуман дар ҷумҳурӣ 78,3 ҳазор оилаи занбӯр аз ин 24,6 ҳазор оила дар баҳши ҷамъиятӣ ба қайд гирифта шуда буд. Дар соли 1979 миқдори умумии оилаҳои занбӯрони асал 83,9 ҳазор, аз ҷумла дар қолхӯзо совхозҳо 22,1 ҳазорро ташкил намуда буданд.

Бо назардошти ҳолатҳои демографии аҳолии ва зиёдашавии талабот ба маҳсулоти занбӯриасалпарварӣ (асал, мум, ширеш, захри занбӯр, ва гарди гул) соли 1985 дар ҷумҳурӣ қарор қабул карда шуд, ки мубокики он миқдори оилаҳои занбӯри асал 130 ҳазор ва истеҳсоли асал 3500 тоннаро ташкил менамуд. Дар натиҷа соли 1988 миқдори оилаҳои занбӯрони асал 200 ҳазор оила ва солҳои 1990-1991, 240 ҳазор оиларо ташкил намуданд.

Бо дарназардошти маълумотҳои дар боло зикргардида, дар назди Институту илмӣ-таҳқиқотии ҷорводорони АИКТ дар заминаи шуъбаи парандапарварӣ баҳши занбӯри баргрезакунак (листорез) ташкил карда шуд. Соли 1997 баҳши занбӯрипарварӣ аз шуъбаи парандапарварӣ ба ғурраи ҷудо шуд. Дар натиҷа ин баҳш шуъбаи занбӯриасалпарварӣ ном гирифт. То соли 2019 шуъбаи занбӯриасалпарварӣ таҳқиқотҳои илмӣ худро дар ташкил намудани тии тоҷикии занбӯрони асал ба роҳ монд. Соли 2020 шуъба бо мақсади мукамалгардонии корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ тағйирӣ ном кард, ки он бо шуъбаи селексиya ва технологияи занбӯриасалпарварӣ номгузорӣ карда шуд. Дар натиҷа таҳқиқотҳои илмӣ олимони шуъбаи мазкур тии тоҷикӣ бо қарори мушоварии Вазорати кишоварзии Тоҷикистон тасдиқи худро гирифт, ки натиҷаи меҳнати шабонарӯзии олимони шуъба мебошад.

Айни ҳол, дар шуъба қорҳои илмӣ-таҳқиқотӣ дар мавзӯи «Мукамалгардонии хусусиятҳои ирсию маҳсулнокии тии занбӯри асали тоҷикӣ» бо РҚД № 0121ТJ1157 ғура ба роҳ монда шудааст.

Бо ғайр аз ин, ки барои ташкил ва ҷобачогузории кадрҳои баландхаттисос саҳми назарраси устоди занбӯриасалпарварони ҷумҳурӣ, доктори илмҳои кишоварӣ, академики Академияи илмҳои табиатшиносии Федератсияи Россия, Шарипов Абдурашиит назаррас мебошад. Устод дарули фаъолияти худ тавонистааст, ки яқинанд шоғирдонро оид ба соҳа тарбия намояд.



ДАСТОВАРДҲОИ ИЛМИИ КОРМАНДОНИ ШУЪБА



МАЪЛУМОТИ МУҲТАСАР ДАР БОРАИ ТИПИ ТОҶИКИИ ЗАНБЁРИ АСАЛ

Занбӯриасалпарвариро аз даврҳои қадим дар Тоҷикистон ҳамчун касб занбӯрипарварон барои гирифтани маҳсулот ва гардолудкунии растаниҳои энтомофилӣ шудл намулданд.

Солҳои гузашта аз ҷумҳуриҳои ҳамсоя овардани зотҳои гуногуни занбӯрони асал ба он оварда расонид, ки занбӯрони маҳаллӣ ба каммаҳсулӣ, хашмгинӣ ва зимистонгузаронӣ сӯст гирифтанд.

Аз солҳои 2011 шурӯъ намуда, дар шуъбаи селексиya ва технологияи занбӯриасалпарварии Институту ҷорводорӣ ва ҷароғоҳи АИКТ оид ба зиёд гардонидани шумораи оилаҳои занбӯри асал ва маҳсулнокии он бо роҳи селексионӣ офаридани тии сермаҳсули тоҷикии занбӯри асал, қорҳо оғоз гардианд.

Қорҳои селексионӣ оид ба офаридани тии тоҷикии занбӯри асал дар шароити Нохияҳои тобен марказ, Институту ҷорводорӣ ва ҷароғоҳи АИКТ, дар Қорҳои вохиди давлатии занбӯрипарварии «Асали Тоҷикистон» ва дигар қорҳои занбӯриасалпарварии ҷумҳурӣ гузаронида шудааст.

Дар равади офаридани тии тоҷикии занбӯрони асал, зоти занбӯри асали қарпатӣ, дурағаҳои аз зоти қарпатӣ гирифташуда ва занбӯрони асали маҳаллӣ истифода бурда шудаанд. Занбӯрони тии тоҷикӣ хусусиятҳои тобоварӣ ба иқлими гарм ва зимистони муътадилро аз занбӯрони маҳаллӣ гирифта аз занбӯрони зоти қарпатӣ бошад чунин хусусиятҳоро аз қабилӣ маҳсулнокии асалию мумӣ, оромтабиат будан, афзоишбӣни хуби аввалибахорӣ ба худ гирифтаанд.

Таҷрибаҳои гузаронидашуда барои офаридани тии тоҷикӣ дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон доданд, ки занбӯрони офарида бо нишондодҳои эҷастерӣ дарозии хартумча ва дигар омилиҳо ба монанди маҳсулнокиӣ, зимистонгузаронӣ, тухмгузорӣ, гардолудкунии растаниҳои энтомофилӣ назар ба занбӯрони маҳаллӣ ва зоти қарпатӣ фарқиати мусбӣ дорад.

Миқдори тухмгузории шабонарӯзии аввали моҳи март дар занбӯрони тии тоҷикӣ 610-670 дона ва дар занбӯрони маҳаллӣ бошад 600-650 доноро ташкил доданд, ки ин нишондиҳанда нисбат ба занбӯрони асали қарпатӣ 6,5-12,6% зиёд мебошад.

Бо роҳи гузаронидани бонизомии селексионӣ оид ба офаридани тии тоҷикии занбӯри асал, дар шароити хушқу гарми иқлими Ҷумҳурии Тоҷикистон мо тавонистем

м, маҳсулнокии оилаҳои занбӯри асалро зиёд намуда, селашавии табиии онҳоро кам ва қобилияти зимистонгузарониашонро беҳтар намоем, ки ин ҳолат самаранокии иқтисодии соҳаро баланд мебардорад.

Тии мазкур бо Қарори маҷлиси ҳаёати мушоварии Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10-уми январӣ соли соли 2022 тахти №4/2 тасдиқ карда шуд.

